

Ба истиқболи 12-солагии Истиқлол

«Мо ду тори як рубобем»



мегӯяд ҳофизи номдори Тоҷикистону Ҳубодулло Атоуло, ки имрӯзҳо якбора ба се ҷашн — зодрӯзи худ ва истиқлоли ду ҷумхурӣ якборад.

њо чӣ дастовез тайёр на-
муда истодаед?

— Хуб медонед, ки ба тӯй бо тӯёна омадан барои мардуми мо одат аст. Амири та-
дир ё хости Ҳудо буд, ки камини якуми сентябр ҷашни ба олами ҳастӣ қӯшадонад. Соли 1991 Раиссұмхур Ҳамин рӯзро ҳамчун иди Истиқлол эълон намуд. Сипас, дар Тоҷикистони
бародарӣ низ рӯзи мус-
тақилият ҷашн гирифта шуд.

Баҳшида ба ин санаҳои фарҳаҳбаш барномони маҳсус
таҳуҳи намуда, пешкаши мух-
лисон ҳоҳам кард.

— Бори наҳуст кӣ ба
саҳха баромадаид?

— Агар хотираи ғирифта
надид, соли 1964, ҳангоми
хонданда синфи ҷашн будан
дар иди ҳосили кормандони

Ҳабарнигорони мо бо
санъаткори шинохта ҳамсү-
бӯд шуда, ҳоҳиш намуданд,
ки ба ҷондӯши ҷашн ҷаҳон
диҳад.

— Акои Асадулло, агар
маҳфи набошад, ба ҷаш-

Писанди ҳаридорон

Шаҳраки Марғелон аз
қадимулайм дар соҳаи ҳунармандӣ ёшӯрӣ пайдо
кардаст. Ҳусусан дар соҳаи
атласбоғӣ. Солҳои оҳир бо
атласбоғӣ тадбиркорону усту-
зовустоҳа машгул мешаванд.

Ин албатта сабабе дорад.
Зоро дастӣ бофтани наму-
ди гуногуни атлас дар
корхонаҳои қалон гайриим-
кон аст.

Расуҳон Мирзоҳамедов
яке аз атласбоғони бехтар-
ин аст. Дастрончи ин мар-
ди кордон ба занону дуҳта-

рон хеле писанд омад.

Акои Расул дар азазар-
гузорони Ташаббус-2002
ҷои З-юмро соҳиби карда
бошад, дар ҳар ҷоръяни
соли ҷорӣ дар азазаргу-
зорони ҳунармандони ҷум-
хорӣ ҷойҳои бехтаринро
соҳиби мекунад.

Боғандан марғелони
Муҳаммад Каримов бекаса-
бии ҳуҷӯҳу «Ҳидояти Бур-
ониддин Марғелонӣ»-ро иxti-
тиро кард, ки ҳаридорони
зиёде пайдо кардаст.

К.МУХИДДИНОВ.

Голибони озмуни «Аз ҳама бузург, аз ҳама әзиз»

Ба муносабати 12-умин солгарди истиқ-
лияти Ӯзбекистон голибон ва ҷаҳозар-
они озмуни ҷумҳурии «Аз ҳама бузург, аз ҳама
әзиз», ки аз ҷониби итиҳоди Ҷаҳон-
и «Тас-
вирӣ ойна» ва Бунёди иҷтимои сиёсии
демократиӣ вадаст. Воситаҳои ах-
бори оммавӣ таҳшил гардида буд, ҳар-
мандони зерни ёзди эълон гардидаанд. Онҳо
дар ҷаҳони публистикии бадӣ, журнали-
стика, санъати тасвирӣ ва кинематография
ғаъъолона ва сермаҳсуз кор карда, меҳнати
бунёдкоронаро, ки дар мамлакати мо ба
амал оварда мешавад, таранум кардаанд ва
дар баробари ин образҳои мусоригон шу-
чаҳтандаро ёзди, намуда, онҳоро дар шак-
лоҳои мутаассири ҳоссотӣ ва устодона бо
тамомии ҷанҳоҳои он тасвир ҳамуда, ор-
монҳои маддуми моро дар роҳи ба даст өвар-
дан ва мустаҳкам намудани истиқloliat тас-
вир намуданд:

Ибрҳом Норматов—журналист. Барои
силаҳамаҳоҳои публистики, ки дар мат-
бути ҷумҳурии Ҷаҳони ӯзбекистони ӯз-
лон гаштааст.

Истиқлол

офафон

Аз Ҷиззах ба Самарқанд равонам. Симони
ду ҷониби роҳ—Баҳмал, Сарбозор, Музбун-
лок, Муబулупоҳ, Марҷонбӯл, Дехонобод
ва дигар дехаҳо билкуп дигаргун шудааст.
Мактаби коллеҷҳои нав, бинои наубунӯди
шифоҳонаҳо, дӯкноҳои ҳурӯд қалон ти-
ҷоратӣ, ҳаҷаҳонаҳои тараҷӯроҳо, майдонҳои
варзиши, биноҳои истиқomatӣ ва мавзӯри
ба ҷашн мераҳанд. Ӯзбек баҳри имарат
сочтан таваллуд шудааст, беихтиер мегузарад
аҳолӣ. Ӯзбекистони Ҳамидонро, ки
соҳааст, обод, нағардонад. Имрӯз дастӣ вай-
дароз, рӯғораҳ обод, тиҷоратро низ ба роҳ
мондааст.

Ҷихил сол инҷониғӣ аз ин роҳ гузаро
мешавад. Миёнин Самарқанд ва Тоҷикон
овароҳам: Ҳар қишлоқ, ҳар гӯша, ҳар истоҳа
бояроян, қадрдан аст. Ҳар дабъан гузаро
шудан ҷашмам ба нағаригарие меафтад. Ин
дафъа, соссатан, нағаригаро бештар. Дар
арафai иди бузург шаҳру дехotamон ҷо
қадар бафай! Дар дувоздаҳо сол дувоздаҳо
оламро тай кардаам. Аз он ки дар
замони дигаргунҳои бузург зиндагӣ
мекунӣ, беихтиер мамнун мешавӣ. Ҳақиқатан
ҳам гул будани дасти одамони озод ва ба
ҳуд ҳӯҷаинро дид, дилатро ифтиҳор фаро
мегардад.

Равонам аз дигар сӯи Самарқанд,
Зи нав парвони гирди дӯстонам.

Расидон то ба васиҳа ҳавза Кавсар
Чи сӯзон гашт, ёрон, ҷисми ҷонам.

Самарқанд яке аз шаҳрҳои мӯқаддаси
дунёст. Шаҳрест ситориҳои шӯҳратҳои ҳаме-
шаш фурӯзон. Қаброҳи Ҳазрати Имом ал-Бу-
хорӣ, Абу Mansur Moturudӣ, Ҳоҷа Аҳори
Вали, Мадҳуми Аъзамъон зиёрат намуда,
Самарқандро як дар ҷадам. Шоҳизонда,
Гӯримири, Регистон, Библиониҳои шаҳри
қадамҳои мӯқаддасро зиёрат карда, рӯҳи
аҷондонро шод намудам. Боғи баҳоҳои Суғ-
диёна, хиёбони Университет, кошони Оқса-
қолонро тамоҳои ҳардам. Назди мӯчасса-
макҳои Ҳазрати Амир Темур, Абдурӯҳмони
Ҷомӣ, Алишери Навоӣ таъзим бачо өвар-
дан, устодони бузурго дар арағаи ид
дигарбора ёд намуда, шуқонро гуфтаам.

Ба шаҳри ҷашн бузург Самарқанд бо
ҳам ҳурраму ороста шудааст. Ҳамаи
ноҳияҳои вилоят Samarkand ба ҳомигӣ
гирифтаанд. Ноҳияҳои Сиёб, Богишамон ва
Роҳи оҳан, тамомии маҳаллаҳо, кӯчаҳои
тиқомӣ карда шудаанд. Ба шаҳри дувоз-
даҳсолагии иди аз ҳама бузург ва азиз
Истиқloliat аҳли Самарқанд дар сарҳи
ҷашни муборак аст. Дар шаҳре, ки таро-
наҳои Шарқ садо медиҳад, ҷашни бузург
ба оростагии ҳоси хист болгардад. Баҳт
оны ту, дарвон аз они ту, кам нашав, ид
муборак, шаҳри азиз ман!

Саҳроҳои ноҳияҳои Тайлӯк, ва Самарқанд
до давр зада, бо аҳли меҳнати дехаҳои

Зинда бошад, он ки ҷаннатоғар аст,

Иззату иқром, ўро ёр бод.

Зиннати ин зиндагонӣ—Хуррият

Дар дили мо зинда ҳамон ор бод!

Барот БОЙКОБИЛОВ.

Зинда бошад, он ки ҷаннатоғар аст,

Иззату иқром, ўро ёр бод.

Зиннати ин зиндагонӣ—Хуррият

Дар дили мо зинда ҳамон ор бод!

Барот БОЙКОБИЛОВ.

Зинда бошад, он ки ҷаннатоғар аст,

Иззату иқром, ўро ёр бод.

Зиннати ин зиндагонӣ—Хуррият

Дар дили мо зинда ҳамон ор бод!

Барот БОЙКОБИЛОВ.

Зинда бошад, он ки ҷаннатоғар аст,

Иззату иқром, ўро ёр бод.

Зиннати ин зиндагонӣ—Хуррият

Дар дили мо зинда ҳамон ор бод!

Барот БОЙКОБИЛОВ.

Зинда бошад, он ки ҷаннатоғар аст,

Иззату иқром, ўро ёр бод.

Зиннати ин зиндагонӣ—Хуррият

Дар дили мо зинда ҳамон ор бод!

Барот БОЙКОБИЛОВ.

Зинда бошад, он ки ҷаннатоғар аст,

Иззату иқром, ўро ёр бод.

Зиннати ин зиндагонӣ—Хуррият

Дар дили мо зинда ҳамон ор бод!

Барот БОЙКОБИЛОВ.

Зинда бошад, он ки ҷаннатоғар аст,

Иззату иқром, ўро ёр бод.

Зиннати ин зиндагонӣ—Хуррият

Дар дили мо зинда ҳамон ор бод!

Барот БОЙКОБИЛОВ.

Зинда бошад, он ки ҷаннатоғар аст,

Иззату иқром, ўро ёр бод.

Зиннати ин зиндагонӣ—Хуррият

Дар дили мо зинда ҳамон ор бод!

Барот БОЙКОБИЛОВ.

Зинда бошад, он ки ҷаннатоғар аст,

Иззату иқром, ўро ёр бод.

Зиннати ин зиндагонӣ—Хуррият

Дар дили мо зинда ҳамон ор бод!

Барот БОЙКОБИЛОВ.

Зинда бошад, он ки ҷаннатоғар аст,

Иззату иқром, ўро ёр бод.

Зиннати ин зиндагонӣ—Хуррият

Дар дили мо зинда ҳамон ор бод!

Барот БОЙКОБИЛОВ.

Зинда бошад, он ки ҷаннатоғар аст,

Иззату иқром, ўро ёр бод.

Зиннати ин зиндагонӣ—Хуррият

Дар дили мо зинда ҳамон ор бод!

Барот БОЙКОБИЛОВ.

Зинда бошад, он ки ҷаннатоғар аст,

Иззату иқром, ўро ёр бод.

Зиннати ин зиндагонӣ—Хуррият

Дар дили мо зинда ҳамон ор бод!

Барот БОЙКОБИЛОВ.

Зинда бошад, он ки ҷаннатоғар аст,

Иззату иқром, ўро ёр бод.

Зиннати ин зиндагонӣ—Хуррият

Дар дили мо зинда ҳамон ор бод!

Барот БОЙКОБИЛОВ.

Зинда бошад, он ки ҷаннатоғар аст,

Иззату иқром, ўро ёр бод.

Зиннати ин зиндагонӣ—Хуррият

Дар дили мо зинда ҳамон ор бод!

Барот БОЙКОБИЛО

